

**Тақриз**  
**ба автореферати диссертатсия Акилова Муқаддас Мирмуҳамадовна дар**  
**мавзӯи “Таҳлили ҳуқуқӣ–чиноятти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё**  
**чамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии**  
**номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи**  
**чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои**  
**ҳуқуқшиносӣ)**

Мавзӯи рисолаи илмии Акилова Муқаддас Мирмуҳамадовна, ки ба масъалаҳои “Таҳлили ҳуқуқӣ–чиноятти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё чамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” бахшида шудааст, дорои хусусияти ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ мебошад. Давлат дар бобати таҳқими қонуният, ҳифзи тартиботи чамъияти, мубориза бар зидди чинояткорӣ, пеш аз ҳама, чинояткории муташаккил, терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, ҳулоса таъмини амнияти миллӣ пайваста тадбирҳои мушаххас меандешад.

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон дар суханронӣ дар мубоҳисаҳои умумии Иҷлосияи 75-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид, ки санаи 23.09.2020 баргузор гардид, дуруст қайд намуданд, ки фаъолияти созмонҳои террористӣ ва дигар ифратгароён дар миқёси глобалӣ хислати фаромарзӣ гирифта, худуди қариб ҳамаи давлатҳои ҷаҳонро дарбар мегирад. Дар ҳоли ҳозир амалҳои терроризми байналмилалӣ ва ифрогароӣ пояҳои амнияти байналмилалиро заиф гардонида, сабабгори ноустувории вазъ дар минтаҷаҳои муҳталифи ҷаҳон ва таҳдидҳо ба шаҳрвандони оддӣ мегарданд. Айни замон, падидаҳои терроризми байналмилалӣ ҳарчи бештар тақвият мейбанд, ки барои сарнавишти ҷаҳон ҳатари бузург аст. Бинобар ин, имрӯзҳо муборизаи муштарак ва ҳадафмандонаи давлатҳою ҳалқҳо, ниҳодҳои байналмилалӣ ва чамъиятҳо, пеш аз ҳама, бо решаву сабабҳои зуҳуроти терроризм аҳамияти маҳсус қасб менамояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ яке аз мамлакатҳои мебошад, ки дар ин самт тадбирҳои мушаххас андешида, онҳоро амалӣ намуда истодааст.

Диссертатсия Акилова Муқаддас Мирмуҳамадовна дар мавзӯи “Таҳлили ҳуқуқӣ–чиноятти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё чамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои ҳалли масъалаҳои илмии мубориза бо терроризми сиёсӣ маводи муфиде бошад, ки хусусияти ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ мебошад. Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷиҳати назариявӣ ба рушди илми ҳуқуқи чиноятӣ ва дигар илмҳои ба мавзӯи мазкур алоқаманд мусоидат карда, барои ҳалли мусбии як зумра масъалаҳо ва мушкилоти вобаста ба мавзӯи тадқиқот нақши муҳимро мебозад. Муаллиф дуруст қайд менамояд, ки дар КҶ ҶТ маънидод кардани чунин чиноят, ба монанди таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё чамъияти ба мағҳуми умумии муқарраротҳои дар КҶ ҶТ барои чиноятҳои хотимаёфта ва сӯиқасд ба чиноят мухолифат мекунад ва он имкон намедиҳад, ки ба тафриқагузории ҷавобгарии чиноятӣ вобаста аз

оқибатҳои руҳдодаро муайян намоем. Ҳамзамон дар м. 310 КҶ ҶТ муайян намудани мохияти мағҳумҳои “тачовуз”, “арбоби давлатии ҶТ” ва “арбоби ҷамъиятии ҶТ”, ки дар рафти бандубаст ба мақомоти тафтишотӣ мушкилӣ меоварад, асосноккунии илмӣ талаб мекунад.

Чунин пешниҳодҳои илмии муаллиф диққатчалбунанда мебошанд:

1) Дар қисми 2 м. 23 КҶ ҶТ чунин илова карда шавад: “барои содир намудани ҷиноятҳои тачовуз ба ҳаёти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат (м. 310), тачовуз ба ҳаёти Президенти ҶТ ё дигар арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ки таъмини амнияти давлатӣ аз онҳо вобаста аст (м. 310<sup>1</sup>), тачовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъияти давлати дигар (м. 310<sup>2</sup>) ҷавобгарии ҷиноятӣ аз синни 14 солагӣ муқаррар карда шавад”. Зоро синну соли субъект, бо мазмуни тарафи объективии м. 310 КҶ ҶТ мувофиқат ба саломатии ҷабрдида дараҷаи гуногуни зарар расонидан мебошад, пас синну соли субъекти ҷиноят низ бо ҷиноятҳои одамкушӣ (м. 104) ва расонидани зарари вазнин ё дараҷаи миёна ба саломатӣ моддаҳои (110–111 КҶ ҶТ) бояд мувофиқ бошад;

2) Дар м. 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи муқовимат бо терроризм” мағҳуми терроризми сиёсӣ дар шакли зерин илова карда шавад: “терроризми сиёсӣ яъне тачовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ки таъмини амнияти давлатӣ аз онҳо вобаста аст ва ин кирдор бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардонидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаъолият (акти терористӣ) содир шуда бошад”;

3) Тарафи объективи ҷиноят кирдор дар намуди тачовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии ҶТ ифода мегардад. Истилоҳи “тачовуз” дар таркиби ин модда ҳусусияти ба худ ҳосро дорад, яъне он бояд дар шакли күштор ё сӯйиқасд ба күштор ифода гардад, зоро истилоҳи “тачовуз” дар доктринаи ҳукуқи ҷиноятӣ ва амалияи он одатан ҳамчун «күштор», «сӯйиқасд ба күштор» ва «расонидани зарар» дарк карда мешавад.

Дар умум, рисолаи илмии барои тақриз пешниҳодшуда ягонагии дохилиро дорад, усулҳое, ки ҳангоми навиштани рисола истифода гардидаанд, сифатҳои мусбии диссертатсияро инъикос мекунанд. Сифатҳои мусбии диссертатсия мумкин аст, дар тадқиқотҳои минбаъда вобаста ба ин масъала ва муаммоҳои такмилдиҳии қонунгузории ҷиноятӣ дар самти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тачовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода гарданд. Маводи автореферати диссертатсияро дар вақти омӯзиши фанҳои ҳукуқи ҷиноятӣ, таълиф намудани рисолаҳои хатм, магистрӣ ва диссертатсияҳо истифода намудан мумкин аст.

Дар баробари муваффақиятҳо дар автореферати диссертатсия бázze масъалаҳои баҳснок ва ҳалталаб ҷой доранд, ки барои ҳалли онҳо фикри муаллиф талаб карда мешавад. Ба монанди:

1. Пешниҳоди муаллиф оид ба криминализатсия намудани таҷовуз ба ҳаёти намояндаи расмии давлати дигар дар ҳудуди ҶТ. Хуб мешуд оид ба масъалаи мазкур дар рафти химоя муаллиф шарҳи васеътарро баён менамуд;

2. Муаллиф пешниҳод намудааст, ки категорияи “асосҳои соҳти конститутсионӣ” аз м. 310 ҳориҷ карда шавад. Асоснокии чунин пешниҳодро муаллиф аз нигоҳи илмӣ чи гуна баҳо додааст. Чунин хуносабарорӣ шарҳи иловагиро талаб менамояд.

Эродҳои болозикр аз лиҳози илмӣ мубоҳисавӣ буда, ба паҳлуҳои илмии рисола таъсири ҷидди намерасонанд.

Хулоса, диссертатсияи Ақилова М.М. ба талаботҳо оид ба омода намудани диссертатсия ҷиҳати дарёftи дараҷаи илмии номзади илм мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳукуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад, ва муаллифи он сазовори дарёftи ин дараҷа мебошад.

Тақриз дар асоси талаботҳои мавҷуда, маҳсусан бандҳои 76, 77, 78, 79 ва 81 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, таҳия ва пешниҳод гардидааст.

Муовини декан оид ба илми факултети  
менечмент ва ҳуқуқи иқтисодии  
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди  
Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

*Мирзоев*

Мирзоев С.А.

Имзои Мирзоев С.А.-ро “тасдиқ мекунам”:  
Сардори шуъбаи қадрҳо ва корҳои маҳсуси  
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди  
Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе,  
tgfeu@tgfeu.tj; Тел.: 93 444 55 53



кӯчанӣ 64/14,

“1” 03 2023